



DAVID DORFMAN DANCE

(Намоишномаҳои рақсии Дэвид Дорфман), Нью-Йорк

Дэвид Дорфман Дэнс намоиши навро ба оммаи ҷаҳон пешкаш менамояд. Таҳти раҳбарии асосгузор ва роҳбари ҳунариаш, Дэвид Дорфман, дастаи мазкур, аз роҳи ташвиқи мусоидат бар гуфтугӯи фаъол дар атрофи мавзӯи ва масъалаҳои ҳангоми ҳунарнамоӣ кашф гардида, бо тамошобинони худ ба тамос мешавад. Сабки рақсии Дорфман ки нишони тичоратии ўст боиси маҳсули қаҳрамонии рӯзмарра ва ҳаҷву ҳаяҷони нодир мегардад.

Аз лаҳзаи бунёд, дар соли 1985, Дэвид Дорфман Дэнс дар саросари Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ, Британия Кабир, Аврупо ва охиран дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Красноярски Русиява инчунин дар шаҳрҳои Битом ва Кракови Полша баромад кардааст. Даста ҳашт маротиба барандаи мукофотҳои Бесси Эвордс (Bessie Awards) гашта ва аз соли 2007 дастаи доимо маскуни Коллеҷи Коннектикут мебошад.

Дарбораироҳбарихунари

Дэвид Дорфман роҳбари ҳунари ва асосгузори дастаи Дэвид Дорфман Дэнс буда, аз соли 2004 рақсии шӯъбаи рақсии Коллеҷи Коннектикутро ки худ профессори он аст, бар ўҳда дорад. Ў барандаи ҷоиҳои Гуггенҳайм дар соли 2005 буда, барандаи ҷаҳор ҷоиҳои Фонди Миллии Дастгирии Санъат ва се ҷоиҳои Фонди Нью-Йорк барои Санъат, Ҷоиҳои Хореографияи Амрико, якумин ҷоиҳои Пол Тайлор аз Йард, ҷоиҳои Фонди Марта Хил барои рақсҳои Мид-Кариар Эворд, мукофотҳои Бесси Эвордс ва инчунин мукофоти иттиҳодияи Дэвид Дорфман Дэнс лоиҳаи *Ҳаракатҳои Возеҳ (Familiar Movements) дар Лоиҳаи Оилавӣ (The Family Project)* гаштааст.

Иқтибосҳо аз Матбуот

“... Худое, чи рақсест!”

The Village Voice

“... ҳама он ҳаракатҳои печон, мадди бадеҳанавозӣ ва таккони қуввати рӯзи тираи концерти рок... бо ҷиддияти меъморӣ ва билохир, тобиши техникаи мусоид ба даврони босуръати Интернет.”

Los Angeles Times

“...Босуръат, беист, рақси бошиддат: Баланд парӣ, ҳип-ҷунбиш, чархонданҳои камарӣ, дар даст рост ой, ба поён фуруд ой, дар пушт тобхӯри, дар замин лағҷишхӯри, дар сар истиӣ ва аҷоиботи ҷунбиши панҷаҳо.”

Rural Intelligence

Вебсайти дастаи ҳунари

www.daviddorfmance.org

Видео

Disavowal

http://www.daviddorfmance.org/view_video.php?id=3
underground

www.daviddorfmance.org/view_video.php?id=2



BAM